



Ворисони Сино

Баи одам азои яқдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд.

НАШРИЯ-АЗ-МОҲИ-СЕНТЯБРИ
СОЛИ-1958
ЧОП-МЕШАВАД

Нишонаи электронӣ: vsino@tajmedun.tj Сомона: www.tajmedun.tj

№ 3 (2089) 14 ФЕВРАЛИ СОЛИ 2020

НАШРИЯИ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

М.Қ.Гулзода: Гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ беҳтарин дастоварди соли 2019 буд

Раёсати ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино 28 январи соли ҷорӣ оид ба фаъолияти бисёрсамтаи таълимгоҳ дар соли сипарिशуда бо иштироки намоёндогони ВАО нишастии матбуотӣ доир намуд.



Нишастии матбуотиро ректори донишгоҳ, профессор Гулзода М.Қ. ифтитоҳ бахшида, аз ҷумла қайд кард, ки фаъолияти донишгоҳ дар соли 2019 тибқи нақшаи чорабиниҳо бахри расидан ба ҳадафҳои гузашташуда ба роҳ монда шуд. Бахри иҷроиши дастури супоришҳои роҳбари давлатамон тасмим гирифтём, ки баҳогузори фаъолияти донишгоҳро тибқи меъёрҳои байналмилалӣ амалӣ созем. Дар ин раванд, моҳи октябри соли 2019 коршиносони сатҳи байналмилалӣ ба донишгоҳи тиббӣ ташриф оварда, чараёни тамоми самтҳои фаъолияти онро мувофиқи стандарти Федератсияи умумиҷаҳонии таҳсилоти тиббӣ арзёбӣ намуданд.

Дар асоси таҳлилҳо, аз ҷониби комиссияи аккредитатсионии Агенсии мустақили аккредитатсия ва рейтинг – НААР, фаъолияти донишгоҳи тиббӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ доништа шуд. Дар таърихи соҳаи маорифи кишвар аввалин шуда, донишгоҳи тиббӣ аз аккредитатсияи байналмилалӣ институтсионӣ (донишгоҳӣ) гузашт.

Яке аз самтҳои афзалиятдоштаи фаъолияти имрӯзаи мо баланд бардоштани потенциали кадрӣ донишгоҳӣ муайян карда шудааст. Вобаста ба ин, солҳои 2019-2020 дар донишгоҳи тиббӣ, соли “Омӯзгори инноватсионӣ” эълон карда шуд.

Дар ин замина, дар соли 2019 бахри тақмили маҳорати педагогии омӯзгорон, Маркази рушди омӯзгор таъсис дода шуд. Ҳамзамон, дар ҳамкорӣ бо мутахассисони Донишгоҳи тиббии Литва ва Қарағандаи Қазоқистон салоҳиятҳои муосири омӯзгори муассисаи олий муайян карда шуда, барномаи инноватсионии таълимӣ иборат аз 4 модул таҳия карда шуд.

Бахри иҷроиши дастури супоришҳои роҳбари давлат ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф, дар аввали соли 2019 мо тасмим гирифтём, ки технологияи иттилоотиро дар чараёни таҳсилот боз ҳам самаранок истифода намуда, идоракунӣ, назорат ва баҳодиҳии чараёни таълимро мукамал созем., –қайд кард М.Қ.Гулзода

Дар ин самт, аввалин маротиба дар донишгоҳ журналҳои электронӣ ҷорӣ гардида, ба тариқи онлайн бо риояи тамоми талаботҳои бехатарӣ идоракунӣ маълумоти академикӣ ба роҳ мондем. Имрӯз, ба пуррагӣ ҳар як омӯзгори донишгоҳ бо дастгоҳи электронӣ – планшетҳо таъмин гардида, баҳогузори, давомоти донишҷӯ, чадвали дарсӣ, таҳияи ҳисоботҳо, гузоришҳо, натиҷаи имтиҳонҳо, дар маҷмӯъ идоракунӣ иттилооти академикӣ ба тариқи онлайн мутамарказонида шуд.

давомаш дар саҳ.2

Лоиҳа татбиқ меёбад

Дар толори Синои донишгоҳ дар доираи татбиқи лоиҳаи “Модернизатсияи таҳсилоти оли тиббӣ дар асоси раванди Балонӣ дар МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” конفرонс-семинари илмӣ дар мавзӯи “Принсипҳои протсеси Баллонӣ ва ифодаи он дар таҳсилоти тиббӣ” бо иштироки ректори донишгоҳ, профессор Гулзода М.Қ., муовини сардори шуъбаи равобитаи байналмилалӣ Донишгоҳи илмӣ тандурустии Литва Шарлаукас А. ва муовини ректор оид ба таълим Ибодов С.Т. баргузор шуд. Дар ин ҳамоиши илмӣ муовини сардори шуъбаи равобитаи байналмилалӣ Донишгоҳи илмӣ тандурустии Литва Шарлаукас А. дар мавзӯи “Принсипҳои протсеси Баллонӣ ва ифодаи он дар таҳсилоти тиббӣ”, Илона Лукошевичю-



те-Норейкене-сармутахассиси шуъбаи эдукатсияи инноватсионӣ дар мавзӯи “Талабот ва мушкилоти таҳсилоти тиббӣ дар оянда”, дотсент Йонас Чепонис-сармутахассиси шуъбаи эдукатсияи инноватсионӣ дар мавзӯи “Эволютсия дар таҳсилоти тиббӣ: инсон

зидди технология” ва профессор Жилванас Дамбраускас- директори клиникаи ҷарроҳӣ дар мавзӯи “Стандарти ESG 2015 даъват барои таҳсилоти олий” маърузаҳо пешниҳод намуданд.

Шуъбаи иттилоот ва робита ба ҷомеа

Меҳмонон аз Литва дар МОМА



Рӯзи 27 январ ҷор нафар устодони Донишгоҳи илмҳои тиббии Литва (ш. Каунас), иштирокчиёни конферонс-семинари илмӣ дар мавзӯи “Принсипҳои раванди Баллонӣ ва ифодаи он дар таҳсилоти тиббӣ”, аз Марказ дидан карданд. Меҳмонон дар доираи татбиқи лоиҳаи “Модернизат-

сияи таҳсилоти оли тиббӣ дар асоси раванди Балонӣ дар МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” дар донишгоҳ ҳузур доштанд.

Ба ҳайати намоёндогон муовини сардори шуъбаи равобитаи байналмилалӣ Донишгоҳи илмҳои тиббии Литва Шарлау-

кас А., сармутахассисони шуъбаи эдукатсияи инноватсионӣ Илона Лукошевичюте-Норейкене ва дотсент Йонас Чепонис, директори клиникаи ҷарроҳӣ профессор Жилванас Дамбраускас дохил буданд.

Меҳмонон бо ҳамаи ҳуҷраҳои таълимӣ Марказ ва толори лексионӣ шинос шуда, ба шароити қор, таъминоти таҷҳизот ва фаъолият дар Марказ баҳои баланд доданд. Меҳмононро сардори шуъбаи равобитаи байналмилалӣ донишгоҳ Эгамназаров Ҳ.Н. ҳамроҳӣ карданд.

Ҷ.Н. Усмонов,
директори Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ

Омӯзиши таъсири “ТАГЕТОЛ»

Дар бахши фармакологияи эксперименталии ОМИТ корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дарозмуддат оиди “Омӯзиши таъсири хусусияти гиполлипидемии “ТАГЕТОЛ” тавассути модели гиперлипидемии омехтаи холестеринӣ маводи тадқиқшаванда” таҳти роҳбарии проф. Азонов Ҷ.А. дар ҳайвонотҳои озмоишӣ (харгӯшҳо 42-адад) ба анҷом расид. Дар муддати 3 моҳ ба ҳайвонотҳои озмоишӣ маводи тадқиқотшавандаи “ТАГЕТОЛ” ворид карда шуда, таъсири он омӯхта шуданд. Барои натиҷагирӣ таҳлилҳои биохимиявии хун (сафедаи умумӣ, глюкоза, холестерин, липопротеидҳо, триглицерид, фосфолипид, амилаза, калсий, мочевина, кре-



атинин, мда, каталаза), инчунин маводҳои морфологӣ гирифта шуданд.

Озмоишгоҳи марказии илмӣ-тадқиқотӣ

М.Қ.Гулзода: Гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ беҳтарин дастоварди соли 2019 буд

аввалаш дар саҳ.1

Таҳлили натиҷаи сессияҳои имтиҳонӣ дар донишгоҳ нишон дод, ки дар маҷмӯъ сатҳи сифати донишандӯзии донишҷӯён беҳтар шуда, сифати таълим 34,3% ва дараҷаи дарсасзхуҷдунӣ 81,2% -ро ташкил дод. Нисбат ба ҳамин давраи соли таҳсил гузашта сифати таълим 1,3% ва дараҷаи дарсасзхуҷдунӣ низ беҳтар шудааст, ки мувофиқи мақсад мебошад.

Дар соли 2019 донишгоҳи тиббиро 1556 нафар хатм намуданд, ки аз онҳо 123 нафар шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд.

Ректори донишгоҳ афзуд, ки роҳбарияти донишгоҳ ба фаъолияти берун аз таълими донишҷӯён низ аҳмияти ҷиддӣ дода, дар ташаккули фардӣ маънавии онҳо шароити мусоид фароҳам меоварад. Ҳайати профессорону омӯзгорони донишгоҳи тиббӣ дар баробари таълиму тарбия ба корҳои илмиву навоарӣ машғул мебошанд.

Саҳми олимони донишгоҳ дар таҳияи ғояҳои нав, маҳсули нерӯи зеҳнӣ вобаста ба муқаммал намудани усулҳои таҳсилоти мураққабӣ чарҳӣ зиёд гардиданд.

Натиҷаи корҳои илмӣ ва амалӣ дар шакли мақолаву фишурда ва рисолаҳои илмӣ пешниҳод мегардад.

Дар соли 2019 таҳти роҳбарии олимони донишгоҳ 41 рисолаи номзадӣ ва 5 рисолаи докторӣ ҳимоя карда шуд, ки нисбат ба соли қаблӣ ба маротиба афзудааст.

Шумораи умумии таълифоти илмӣ олимони ва муҳассилини донишгоҳ дар соли 2019 зиёда аз 2300 ададро ташкил дод, ки 351 - тои он дар маҷаллаҳои илмӣ бонуфуз ба таърифи расонида шудаанд.

Қобили зикр аст, ки ҳамкорҳои байналмилалӣ донишгоҳ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, донишгоҳ дар амалишавии 16 лоиҳа бо муассисаҳои илмиву таълими Олмон, Шветсария, Италия, Япония, Эстония, Литва, Гурҷистон, Қазоқистон ва дигар давлатҳои иштирок менамояд.

Мубодилаи академикии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён ташаккул ёфта, аз ҷумла дар соли 2019 41 нафар донишҷӯи донишгоҳи тиббии Тоҷикистон дар

муассисаҳои хориҷи кишвар дар тӯли як семестр таҳсил намуданд.

Дар баробари фаъолияти пурмаҳсули таълимиву илмӣ ва берун аз таълими донишгоҳ дар соли 2019, инчунин пойгоҳи моддӣ-техникии донишгоҳ вусъат ёфт, гуфт М.Қ. Гулзода.

Аз ҷумла, дар давраи ҳисоботи 2 бинои 3-ошёнаи таълими Маҷмаи таълими Шифобахш аз таъмири асосӣ бароварда шуда, синфхонаҳо, толорҳои лексионӣ, озмоишгоҳҳо, кабинетҳои лингафонӣ, кабинетҳои фанӣ, хуҷраҳои

Савол: Вазъи тарҷумаи осори ибни Сино дар чӣ ҳолат аст?

Ҷавоб: Маълум аст, ки қисми зиёди осори ибни Сино ба забони арабӣ таълиф ёфтааст. Солҳои охир осори ин нобиғи бузург дар АИ-и ҷумҳурӣ бо забони нобиҷи тарҷума ва таҳрир гашта, пешкаши мутахассисон гаштааст ва дар китобхонаи илмӣ донишгоҳи мо низ асарҳои оламшумули ин олими бузург шарҳ ба забони давлатӣ нигоҳдорӣ гашта, пешкаши муштариён мегардад.

Савол: Довталабони

на роҳи пешгирии паҳншавии ин беморӣ ин сари вақт андешидани чораҳои профилактикӣ мебошад. Вобаста ба ин, масъулони вазорат чораҳои иловагиро пешбинӣ намуда, аллакай роҳандозӣ намудаанд ва дар ин кори наҷиб гурӯҳи волонтерҳои донишгоҳи мо низ ҳамкориҳои густарда ба роҳ мондаанд.

Савол: Дар самти ихтироҷи навоарӣ устодони донишгоҳ то чӣ андоза кӯмебиҳо ба даст овардаанд?

Ҷавоб: Танҳо соли гузашта устодони донишгоҳи мо соҳиби 27 патент гашта, профессор Умаралӣ Раҷабов дар

кафедраҳои анатомияи патологӣ ва тибби судӣ амал менамоянд, ки ин соҳаро ба таври ҷуқур ба донишҷӯён меомӯзонанд. Давоми се соли охир дар донишгоҳ шароит фароҳам оварда шуд, ки донишҷӯён бо ҳамаҷиҳаз бевоқифа сару қор гиранд, ки ин имконият дар муассисаҳои таҳсилоти олии тиббии Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон танҳо дар мо фароҳам оварда шудааст.

Савол: Чӣ хеле ки маълум аст, беҳтарин дастоварди донишгоҳ ин аз аккредитатсияи байналмилӣ бомуваффақият гузаштани донишгоҳ маҳсуб меёбад. Бигӯед, ки моҳияти ин дастовард аз чӣ иборат аст?

Ҷавоб: Муассисаҳои таҳсилоти олии, ки аз аккредитатсияи байналмилӣ мегузаранд, ба рӯйхати донишгоҳу донишқадаҳое дохил мешаванд, ки сифати таҳсилоти байналмилалӣ тиббӣ ҷавобгӯ мебошад. Ин аз як тараф таваҷҷӯҳи шаҳрвандони хориҷиро барои таҳсил ба донишгоҳ зиёд намояд, аз тарафи дигар хатмкардагони донишгоҳ бе мамониат метавонанд дар ғушаҳои гуногуни дунё баъди хатм фаъолияти касбӣ намоёнд.

Савол: соли гузашта Агенсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия сатҳи коррупсияро дар соҳаро маориф ва тандурустӣ баланд арзёбӣ кард. Ин мушкилот дар донишгоҳ то чӣ андоза ҳалли худро ёфтааст?

Ҷавоб: давоми соли сипаришуда дар донишгоҳи мо ягон ҳодисаи коррупсионӣ ба қайд гирифта нашудааст. Агар аз ин хусус чанд сол пеш ҳарф мезаданд, мумкин то андозае ҳақиқат дошт. Имрӯз бошад, тамоми раванди имтиҳону санҷишҳои автоматӣ кунонида шудааст. Донишҷӯ хоҳ ватанӣ бошад, хоҳ хориҷӣ имтиҳону санҷишҳои тарикӣ компютер супорида аз натиҷаи он худӣ бевоқифа баъди анҷом додани раванди имтиҳон ё санҷиш огоҳ мегардад. Ба раванди имтиҳонот бошад, ягон нафар шахси дигар таъсир расонида наметавонад. Ба таври дигар ғуём, имрӯз тавассути автоматӣ кунонидани раванди имтиҳонот пеши роҳи ҳама гуна амалҳои коррупсионӣ гирифта шуда, барои таҳсилоти одилонаи шаффофи донишҷӯён тамоми имконияту шароитҳои лозима фароҳам оварда шудаанд.

Дар охири нишаст аз номи роҳбарияти донишгоҳ ба иштирокини нишаст матбуотӣ барои таваҷҷӯҳи доимашон ба раванди кору таҳсил дар донишгоҳ миннат-



корӣ бо мебелу таҷҳизоти муосиру нав чиҳозонида шуданд. Дар хобгоҳҳои № 1,2,3 низ таъмири асосӣ гузаронида шуда, бо лавозимоти лозимаи наву замонавӣ таҷҳизонида шуданд. Барои фароҳам овардани шароити муосири таълимӣ ва хизматрасонии тиббӣ Маркази таълимӣ, илмӣ ва клиникии "Стоматология" аз таъмири асосӣ бароварда шуда, дастгоҳҳои муосири стоматологӣ дастрас карда шуд.

Сипас, профессор М.Қ. Гулзода ба саволҳои зиёди намоёндагони ВАО ҷавоб гуфт:

Савол: Лутфан, мегуфтед, ки ҳамасола чанд дарсади хатмкунандагони донишгоҳ дар Ватан мемонанду чӣ теъдод барои қор ба хориҷи кишвар мераванд?

Ҷавоб: Ин масъала дар ҳақиқат солҳои пеш ба як навъ мушкилот табдил ёфта буд. Хушбахтона, солҳои охир 90-94 дарсади хатмкунандагони мо ба маҳалли зисти худ баргашта ба хизмати халқу Ватан мепардозанд. Миқдори каме, ки ба хориҷи кишвар мераванд, тибби тоҷик ва донишгоҳи азизи худро берун аз ҷумҳурӣ муаррифӣ менамоянд, ки ин ҳам боиси ифтихор мост.

хориҷӣ аз кадом давлатҳо ба ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино қабул карда мешаванд ва маблағи таҳсилоти донишҷӯёни ватанӣ аз хориҷӣ то кадом андоза фарқият дорад?

Ҷавоб: Довталабон ба донишгоҳ тибқи стандартҳои муайяннамудаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд. Имрӯз аз 16 давлати дунё дар ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино бештар аз 1500 нафар донишҷӯён таҳсил менамоянд. Қисми бештари донишҷӯёни хориҷии моро шаҳрвандони Ҷумҳурии Ҳиндустон ташкил медиҳанд. Маблағи ҳарсолаи таҳсилоти донишҷӯёни хориҷӣ вобаста ба таҳассуси интихобнамудаи онҳо тақрибан ба 3500 доллари амриқӣ баробар мебошад.

Савол: Имрӯз хурӯҷи कोरोनाвируси нав, ки дар шаҳри Вуҳони Чин ба қайд гирифта шудааст, боиси ташвиши ҷидди аҳли ҷомеа гаштааст. Оё он дар ҷумҳурии мо ба қайд гирифта шудааст ё не?

Ҷавоб: Чи хеле ки аз воситаҳои ахбори омма оғаҳӣ доред, мутахассисони ВТ ва ҲИА-и ҷумҳурӣ вобаста ин вируси нав изҳор доштанд, ки то ҳол он дар ҷумҳурии мо ба қайд гирифта нашудааст. Яго-

бахши химияи фарматсевтӣ соҳиби унвони "Ихтироҷи беҳтарини сол" гашт.

Савол: Аз рӯи иттилои мо соли гузашта, бештар аз 100 нафар довталабони донишгоҳ имтиҳонхоро дар ММТ бомуваффақият супорида бошанд ҳам, вале бо сабаби ба баъзе бемориҳо мубтало будан ба сафи донишҷӯён қабул карда нашуданд. Мехостем, ки ба ин масъала каме равшанӣ меандоختед.

Ҷавоб: аниқтараш соли гузашта 46 нафар довталабон аз комиссияи тиббӣ гузашта натавонистанд. Аз ин теъдод 43 нафараш гирифтронии бемории далтонизм, яъне фарқ карда натавонистани ранғҳо буданд. Дар ҳақиқат феҳристи баъзе бемориҳои вучуддоранд, ки гирифтронии онҳо дар соҳаи тиб фаъолият карда наметавонанд. Мо рӯйхати ин довталабонро ба ММТ пешниҳод намудем, то ки онҳо ба муассисаҳои олии ғайритиббӣ интиқол диҳанд.

Савол: Чаро дар ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино мутахассисони паталогоанатом омода карда намешаванд?

Ҷавоб: Донишгоҳи мо аз рӯи ин ихтисос мутахассис тайёр намекунад, вале дар муассисаи таълимии мо

Коронавирус чист ва он чӣ тавр пешгирӣ мешавад?

Паҳншавии коронавирус дар шаҳри Ухони Ҷумҳурии мардумии Чин на танҳо дар ҷумҳурии мо, балки дар тамоми кишварҳои олам боиси таъвиши ҷидди сокинон гашта, ҳангомаҳои зиёдеро ба бор овард. Вобаста ба сирояти мазкур, хавфу хатарҳои он, роҳҳои пешгирии паҳншавии ин беморӣ мо бо чанд савол ба сироятинос, дотсенти кафедраи бемориҳои сироятии донишгоҳ, номзади илмҳои тиб Шарофиддин Қудбидинович Матинов муроҷиат намудем, муҳтавои суҳбатро пешкаши Шумо мегардонем.

Шарофиддин Қудбидинович, нахуст мегуфтаед, ки коронавирус чӣ гуна сироят аст?

То ҳол бештар аз 30 навъи коронавирусо ба олимони соҳа маълуманд. Ин вирусҳо дар парранда, сагу гурба, мӯш, мор, куршапарақҳо, ҳук, харгӯш ва дигар намуди ҳайвонот инкишоф меёбанд. Хуруҷи вирусӣ намуди нави коронавирусо олимони соҳаи тиб охири моҳи декабри соли 2019 дар шаҳри Ухони Ҷумҳурии мардумии Чин ба қайд гирифтанд. Дар миёни сироятёфтагон табибон ва кӯдакон низ ҳастанд. Аломатҳои асосии ин беморӣ табларза, ҳарорати баланди бадан, сулфай хушки бардавом, дарди сар, дарди гулӯ ва дарди мушаққо мебошад. Бемориҳои зикршуда аввал нафаскаширо душвор сохта, баъд ба кори шуш халал ворид месозад дар ҳолати саривақт пешгирӣ накардан, инсонро ба марг мерасонад. Барои мубориза бо ин вирус дар Чин беморхонаҳои махсус сохта истодаанд. Узви Шӯрои машваратии коршиносони кумитаи давлатии тандурусти Чин Сзын Жунмэн оид ба паҳн гаштани роҳҳои намууди нави коронавирус ва тарзи ҷилавгирӣ аз он гуфт, ки вирусҳои 2019-nCoV тавассути роҳҳои қатрагӣ-ҳавоӣ вақти сулфидан ё атса задан, инчунин тариқи даст расондан ба бемор мегузарад. Одатан он ба масофаи 1-2 метр паҳн гашта, дар бадани инсон хурдо ҷой менамояд. Бо ин ҳама, коронавирус имкони дар ҳаво мондан надорад. Аммо вирус метавонад дар рӯи ашё пайдо шавад, масалан, аз оби даҳони



шаҳси сироятёфта. Он вақт вай метавонад ба воситаи даст задан ба ҷисми инсон ворид гардад. Таҷқиқотҳо нишон доданд, ки вирус чанд соат дар рӯи ашёи ҳамвор имкони зинда мондан дорад ва ҳамчунин дар ҳаво нам ва ҳарорати мувофиқ метавонад чанд рӯзи дигар зинда бимонад. Масалан, дар муҳите, ки намӣ 40 фоиз ва ҳарорати ҳаво 20 дараҷа аст, коронавирус то 5 рӯз вучуд дошта метавонад.

Оё коронавирус дар ҷумҳурии мо ба қайд гирифта шуда аст?

Воситаҳои ахбори омма алақай дар бораи мавҷуд будани гирифтори коронавирус дар Кореяи Ҷанубӣ, Тайланд, Ҷопон, Ветнам, Сингапур, Непал, Фаронса, Австралия, Канада ва ИМА хабар додаанд. Ба нишонаҳои

бемории мазкур монанд беморноро дар Федератсияи Россия, Қазоқистон ва Индонезия низ бистарӣ кардаанд. Ҳафтаҳои охир дар сомонҳои интернетӣ оиди мавҷуд будани коронавирус дар Тоҷикистон сару садоҳои зиёд гардид. Дар посух ба овозаҳои интернетӣ Мирҳамуддин Камолзода -муовини вазири тандурусти ва ҷиғзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути шабакаҳои телевизионӣ расман хабар дод, ки коронавирус дар ҶТ ба қайд гирифта нашудааст ва набояд мардум ба ҳангомаю овозаҳо додда шаванд.

Барои пешгирӣ аз ин беморӣ чӣ бояд кард?

Барои пешгирӣ аз ин бемории сироятӣ мардум бояд аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода бурда, ҳамеша оби ҷӯшо-

нидашуда нӯшида, аз сафар ба кишварҳои, ки ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст, худдорӣ намоянд. Ба қоидаҳои беҳдошт, махсусан бо собун шустани даст эътибори махсус додан лозим аст. Инчунин, ҳангоми мушоҳидаи аломатҳои ин беморӣ ҳатман ба табибон муроҷиат намудан аз чораҳои асосии пешгирии коронавирус мебошад. Ҳафтаҳои охир хариди ниқобҳои тиббӣ, доруҳои зидди вирусӣ зуком ва муроҷиат ба табибони сироятшинос, дар кишвар ба маротиба афзудааст. Ин аз он шаходат медиҳад, ки хатари коронавирусо шаҳрвандони Тоҷикистон дарк намудаанд, аммо бояд ба ҳар гуна овозаҳо додда нашаванд.

Барои пешгирии коронавирӯс дар ҷумҳурии мо мушаххасан чӣ чораҳо андешида мешаванд?

-Субҳи 4 феввали соли равон аз ҷониби Хадамоти назорати истеъмолии Россия (Роспотребнадзор) 2000 воситаҳои ташхиси коронавирусо ба Озмоишгоҳи вирусологии Сарраёсати назорати давлатии санитарӣ-эпидемиологии Хадамоти назорати давлатии тандурусти ва ҷиғзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурусти ва ҷиғзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас гардид. Айни замон озмоишгоҳҳои вирусологии Вазорати тандурусти ва ҷиғзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли омодабош қарор дошта, дар мавриди пайдо шудани нафарони гумонабар ба коронавирус онҳо ба ташхис фаро гирифта мешаванд.

Ҷиғзи дигари хушқолкунанда ин аст, ки шумораи нафарони аз бемории коронавирӯси 2019-nCoV комилан шифо ёфта, аз шахсони фавтида аллақай ду баробар зиёд аст. Дар ин бора намояндаи расмии ВКХ-и Чин Хуа Чунин ба расонаҳо иттилоъ додааст.

То имрӯз наздики 400 нафар шахсони аз Ҷумҳурии Мардумии Чин ба Тоҷикистон воридшуда дар беморхонаҳои шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Кулоб, Хоруғ, Хуҷанд бистарӣ ва тахти назорати духтурон қарор доранд, ки дар миёни онҳо 37-нафарашонро шаҳрвандони Ҷумҳурии Мардумии Чин ташкил медиҳанд. Хушбахтона, пас аз ташхис дар миёни бистаришудагон коронавирӯс ба қайд гирифта нашудааст.

Мусоҳиб М.Мазиев

18 ТАВСИЯ БАРОИ ПЕШГИРИИ КОРОНАВИРУС

1 Реҷаи корӣ ва дамгириро рӯи қунед. Аз хоб сер шавед. Ҷисми нағз дамгирифта барои касалиҳо як диҷи дастнорас мешавад.

2 Дуруст ғизо хӯред — барои солимии ҷисм на кам аз 400 г маҳсулоти растанигӣ ҳар рӯз хӯрдан лозим аст. Хӯрок бояд гуногун ва аз маводи фойданок бой мебошад.

3 Маҳсулоти хӯрокворӣ, инчунин, сабзавоту мевачоту кабудихоро танҳо баъди тамизгари ҳароратӣ истеъмом намоед.

4 Ба дараҷаи кофӣ об нӯшед, ба ҳисоби миёна 30 мл ба 1 кг вазни ҷисм. Оби хунукро нанӯшед. Обро қисм — қисм дар давоми рӯз ва ним соат пеш аз хӯрок ва байни хӯрокхӯрӣ нӯшед.

5 Ҷисман фаъол бошед — гимнастикаи ҳамарӯза баъзе ёр масунияти ҷисмро то 32%

баланд мебардорад, гоҳе ки женшен ҳамагӣ 11 % ва зарбех 19%.

6 Баданро обубо диҳед. Ин роҳи маълуму маъруфи пешгирии касалиҳо мебошад.

7 Ба ҷойҳои серодам наравед. Аз дастфишорӣ ва рӯйбӯсӣ худдорӣ кунед.

8 Ба назди одами бемор ба воситаҳои муҳофизӣ аз 3 метр наздиктар наравед.

9 Аз танпоққун, рӯйҷоҳо, зарфҳо ва дигар воситаҳои касалии истифода набаред.

10 Аз маскаи ҷарроҳии тиббӣ истифода баред. Шояд маскаи беҳтарин маскаи чорқабатаи докагӣ бошад, ки дар миёнаш қабати пахта дорад. Онро шуста, дарзмол карда, мӯддати зиёде истифода бурдан мумкин аст. Кашидани ниқоби тиббӣ ба рӯй ҳангоми муоширати сӯхат бо бемор ва

бемор бо сӯхат барои пешгирии касалшавӣ зарур аст.

Дар ҷойҳои серодам аз ниқоби тиббӣ истифода баред, дар нақлиёт, ҷои кор, ҷои дарсомӯзӣ, концертҳо, чорабиниҳои варзишӣ ва ғайра

11 Оби бинӣ ва ё луоби даҳону балғамро дар ҷойҳои кушод берун напартоед.

12 Дастонатонро баъди ҳар дафъа ба предметҳои беруна расидан бо собун шӯед.

13 Хонаро тез — тез ҳавои тоза диҳед ва чанги онро бо латтаи нам пок кунед.

14 Ҷойгаҳи касалро аз дигарон бо парда ҷудо намоед.

15 Тамоку ва нос нақашед. Агар имкони партофтан нест, пас камтар кашед, то зарари он ба шумоён камтар шавад. Инчунин, дар ҷойҳои беодам тамоку кашед ва партоби носро танҳо ба канализатсия (ташт) партоед, агар касал бошед, вирусатон ба дигарон сироят накунад. Тамоку ва нос ҷисми шуморо захролуд намуда, масунияти шуморо паст мефарорад, қобилияти девории пардаҳои луобиро то 3 баробар паст намуда, барои гузаштани вирусҳо аз қабати онҳо шароит муҳайё месозад. Дар ҷойҳои ҷамъияти: истоғҳо, вокзалҳо, аэропорт, гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва тротуарҳо, дар наздикии даромадҳои мағозаҳову корхонаҳо тамоку нақашед. Одамони аз ин пойбандагӣ озод бояд худашонро аз дуд эҳтиёт кунанд.

16 Нӯшокиҳои алкоғолӣ нанӯшед. Онҳо ҷисмро захролуд на-

муда, масуниятро заиф мегардонанд, пардаҳои луобиро хушк намуда, қобилияти муҳофизавии онҳоро паст менамоянд ва барои вирусҳо дарҳоро мекушоянд.

17 Ҳар рӯз на кам аз 3 бор биниро бо намакони соданок (ним қошӯқча намакони ошӣ бахри+ ним қошӯқча содаи ошӣ + 1 стакан оби ширгарм) бо роҳи кашидан ба бинӣ шӯед.

Гулӯро низ бо намакони баъди хӯрок ғарғара намоед. Хусусан баъди муошират бо одамони ин амал ҳатмист.

18 Некназар бошед. Некназари масуниятро мустақкам месозад. Фаромӯш накунед, ки тафаккури мо то андозае муайяне воқеятро меофарад.

(Pressa. tj)

Зиракии сиёсии ҷавонон - кафолати оромии ҷомеа

Аз назари геополитики Тоҷикистон кишварест, ки дар қалби Осиёи Марказӣ ҷойгир шудааст ва дар марзи азимтарин тамаддунҳои дунё қарор дорад, ки бо Афғонистон, Хитой, Қирғизистон ва Узбекистон ҳамсарҳад аст. Мутафаккири бузург Эрнест Хемингуэй гуфта буд, ки: «Агар дар оянда ҷанге рух диҳад, он ҷанги байни тамаддунҳо хоҳад буд ва шадидтарин ихтилофу ҷангҳо дар сарҳади байни тамаддунҳо ба вучуд хоҳад омад». Сарзамини тоҷикон, ки қадимитар аз ҳуди таърих ва нахустин гаҳвораи тамаддуни башарист, дорои мардумоне хайрхоҳу фарҳангдӯст ва соҳиби дину ойини солим аст, бо ин балои осмонӣ ва падидаи шайтонӣ ҳаррӯза дар муборизаи иттилооти қарор дорад. Табиист, ки ҳар кадом аз давлатҳои абарқудрат саъй хоҳад кард, то манфиатҳои сиёсӣ ва арзишҳои идеологии худро дар давлати навбунёди мо пиёда намояд. Ҳол он, ки аз ҷониби давлату Ҳукумати Тоҷикистон ва Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи ягонаи татбиқи идеяҳои низоми давлатдорӣ, яъне бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб гардидааст. Айни ҳол, мубоқи нишондодҳои омории ҷавонони синнашон то 30-сола наздики 70 фисади аҳолии ҷамъияти Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Пас, вақте мегӯем «ҷомеа», мо асосан



ҷавононро дар назар дорем ва вақте мегӯем «мушкилоти ҷавонон», қабл аз ҳама мушкилоти тамоми ҷомеаи Тоҷикистон мадди назар аст. Яке аз мушкилоти умдаи имрӯза тамоюл ва гароиши ҷавонон ва ҳамин гуна ҳизбу ҳаракатҳои иртиқист. Хушбахтона хиради азалии мардум, сиёсати сулҳҷӯна ва инсонпарваронаи Роҳбари муаззами мардуми тоҷик, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки манфиати миллат ва ватанро аз ҳама боло доништа, хатари заволи давлатдорӣ тоҷиконро эҳсос намуданд, имкон дод, то дар муддати нисбатан кӯтоҳ дар кишвари мо сулҳу оромӣ аз нав пойдор гардида мо 28-умин солгади Истиқло-

лияти давлатиро дар фазои сулҳу оромии ҷашн гирифтём. Аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ вобаста ба пешгирии чунин амалҳои зишту нанговар тадбирҳои мушаххас амалӣ мегарданд. Вале як сохтор ё мақоми давлатӣ наметавонад ба танҳоӣ кулли ҷомеаро тағйир диҳад. Барои он, ки мардуми мо, хусусан, ҷавонон маърифати созанда дошта бошанд ва на маърифати сӯзанда, бояд ҳар як идораву муассиса, ҳар як фарди дилоғоҳу ватандӯст, ҳар кадоми мо даст дар дасти ҳам ниҳем ва дар ҳамбастагӣ онҳоро аз ҷодаи гумроҳӣ то шоҳроҳи мунаввари ваҳдат ҳамроҳӣ намоем. Амалиётҳои террористӣ ва шомил шудан

ба гурӯҳҳои экстремистӣ боиси кӯрбонҳои зиёди инсонӣ мегарданд, ба оммаи васеи одамон фишори саҳти рӯҳӣ меоранд, арзишҳои моддиву маънавиро нобуд месозанд, дар байни давлатҳо тухми нифоқ мепоянд, байни гурӯҳҳои иҷтимоиву милли нобоварӣ ва адоватеро ба вучуд меоранд, ки баъзан дар муддати ҳаёти як насл онҳоро бартараф кардан аз имкон берун мегардад.

Имрӯз, ки мо дар фазои давлати соҳибистиклол, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона фаъолияти корӣ, хизматӣ, илмӣ, эҷодӣ, омӯзгорӣ ва дигар фаъолиятҳои муҳталифи ҷомеаро ба роҳ монда истодаем, бояд зиракии сиёсӣ ва

ҳиссиёти милли дошта бошем, манфиати давлатро аз манфиати шахсӣ боло гузошта, ҳамеша дар ободии кишвари азизамон саҳмгузор бошем. Вобаста ба равандҳои ҷаҳонишавӣ ва шиддат гирифтани муборизаҳои иттилоотӣ, ҳамчунин воридшавии мафкураи бегона ба зеҳни ҷомеа институтҳои илмиву таҳқиқоти Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, Маркази таҳқиқоти стратегӣ, дигар марказҳои илмӣ ва кафедраҳои ҷомеашиносии муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ки ба таҳқиқу таблиғи масъалаҳои худшиносиву худогоҳӣ, ҳифзи арзишҳои миллии таърихиву фарҳангӣ, тавсеаи ҷаҳонбинии демокративу дунявӣ, пойдорӣ ваҳдат ва суботи ҷомеа таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоанд. Ҳар фарди тоҷикистонӣ вазиғдор аст, ки пеш аз ҳама, худаш намунаи ибрат бошад, нангу номуси ватандорӣ дошта бошад, мардуми кишвар ва ҷавононро ба ободу пешрафта гардонидани сарзамини аҷдодӣ ҳидоят намуда, пеши роҳи бегонапарастӣ ва хиёнатро ба манфиатҳои миллат ва давлат гирад, воло будани манфиатҳои миллӣ ва давлатиро пайваста эҳсос карда, ҳамеша ҳушёру зирак ва ватандӯсту меҳанпарвар бошад!

С.А.Таибов,
сардори шуъбаи иттилоот ва робита бо ҷомеа

Шире бояд бонед!

БАЪЗЕ ҚОИДАҲОИ АМНИЯТИ ИНТЕРНЕТ БАРОИ НАВРАСОН



Ҳангоме ки фарзандон вақти худро дар компютер мегузаронад, шумо медонед, ки ӯ чӣ кор мекунад ё бо касе гап мезанад? Тадқиқоти Маркази миллии кӯдакони гумшуда ва истифодашуда дар Амрико муайян кард, ки гарчанде аксари волидон гузориш доданд, ки онҳо бо фарзандони худ дар бораи истифодаи бехатарии Интернет ва қоидаҳои истифодаи компютер сӯҳбат кардаанд, камтар аз нисфи онҳо мунтазам фаъолияти фарзандони худро дар Интернет тафтиш мекунанд. Илова бар ин, аз нисф зиёди кӯдакони пурсидашуда гуфтанд, ки барои истифодаи Интернет ба иҷозати волидайн ниёз надоранд ва дар соатҳои сарфшуда дар Интернет ҳеҷ гуна маҳдудияте надоранд.

Бисёре аз волидон хато мекунанд, ки фарзанди ӯ

ҳангоми истифодаи Интернет бехатар аст, зеро онҳо компютерро ҳамчун воситаи таълимӣ, бехатар меҳисобанд. Онҳо фикр мекунанд, ки азбаски фарзандонашон дар хонаҳои худ ҳастанд, онҳо муҳофизат карда мешаванд. Аммо ин на ҳамеша дуруст аст. Зеро дар ҳама соҳаҳои ҳаёти фарзанди шумо, шумо бояд ширкат варзед ва фаъолияти интернетии онҳоро зеро назорат гиред (ба таври интихоб, шумо метавонед насб кардани нармфзори амнияти интернетиро бо истифодаи назорати волидайн аз ҷониби ширкатҳои интихоб кунед) ва низоми амниятии фарзандонро пурзур кунед.

Наврасон бояд:

1. Ҳеҷ гоҳ дар Интернет маълумоти шахсиро нишон надиҳанд, масалан: суроға, рақами телефон, ном, макони ҷойгиршавӣ, номи падару модар. Вебсайтҳо ва дигар хидматҳои онлайн метавонанд аз наврасон дархост кунанд, то онҳо дар озмунҳо

иштирок кунанд, ё тўхфаҳои ройгон гиранд. Баъзе вебсайтҳо дар ҳолате иҷозати дастрас шуданро медиҳанд, ки агар корбар маълумоти шахсиро ба онҳо диҳад. Аммо вақте ки иттилооти шахсӣ дода мешавад, муҳим аст, ки фарзандони шумо бифаҳманд, ки махфияти онҳо метавонад осеб бинанд. Номҳои онҳоро метавонанд аз пойгоҳҳои фурушанд ва ё метавонанд барои зарар расонидани онҳо истифода шаванд.

2. Ҳангоми таҳияи вебсайт эҳтиёт шаванд. Ҳоло бисёре аз наврасон вебсайтҳои шахсии худро доранд. Наврасон бояд донанд, ки онҳо ҳеҷ гоҳ суроғаи хона, рақами телефон ё аксҳои шахсии худро дар сайт тарк намекунанд. Агар наврасон мехоҳанд аз меҳмонони сайти онҳо, ки бо онҳо тамос гирифтани мехоҳанд, маълумот гиранд, онҳо метавонанд суроғаҳои почтаи электронӣ фиристанд. Бо вучуди ин, наврасон бояд донанд, ки онҳо метавонанд ба суроғаи почтаи электронии худ мактубҳои дархостнашударо гиранд. Ҳангоми кушодани ҳама гуна почтаи электронӣ аз суроғаҳои номаълум онҳо бояд хеле бодикқат бошанд.

Агар наврасон паёмҳои таҳдидомез ё шахвонӣ гиранд, онҳо бояд фавран ба волидон худ хабар диҳанд.

3. Ҳангоми дучор шудан бо чизе дар Интернет, онҳо падару модарони худро ҳатман хабардор кунанд.

4. Ҳеҷ гоҳ, дар ҳеҷ сурат, розӣ нашаванд, ки рӯ ба рӯ бо шиносоти виртуалӣ, ки бидуни иҷозати волидайн бо касе дар Интернет мукотиба мекунанд, мулоқот кунанд. Агар ин мулоқот баргузор шавад, он бояд дар ҷои ҷамъиятӣ бошад ва волидон бояд ҳамеша наврасонро ҳамроҳӣ кунанд.

5. Аз утоқҳои сӯҳбате, ки ибодати ҷинсӣ ва мазҳабиро баррасӣ мекунанд, дурӣ ҷӯянд. Гарчанде ки ин саволҳо дар аввал ҷолиб ба назар мерасанд, аммо онҳо ба наврасон хатархоро ба бор меоваранд. Ба ягон нафаре, ки дар сӯҳбат бо онҳо вомахӯранд ва ба муқобили оилашон, дӯстон, муаллимон ва динашон саъй мекунанд, эътимод накунанд.

6. Барои пешгирӣ кардани таҳқир номи чатро онлайн (вобаста ба ҷинсият)

интихоб кунанд.

7. Ҳеҷ гоҳ ба паёмҳои эълонҳое, ки аз ҷиҳати шаҳватпарастона таҳдид мекунанд, посух надиҳанд ва ё дар ҳама ҳолат худро ноороҳат ҳис накунанд.

8. Ҳеҷ гоҳ маводи шахсиро ба дӯстони онлайн, ба монанди суроға, рақами телефон ё аксҳои бидуни оғаҳои аввалии волидайн нафиреистанд.

9. Ҳамеша ба наврасон



хотиррасон кунед, ки бо одамон, ки онҳо дар Интернет иртибот доранд, шояд касоне набошанд, ки ба назар мерасанд.

Д.Қ.Саторов,
С.С.Ибронов,
устодони кафедраи физики тиббӣ ва биологӣ бо асосҳои технологияи иттилоотӣ

Оташи чашни Сада оташи меҳри ватан аст

Бояд гуфт, ки дар за-
мони соҳибистиклолӣ маҳз
бо ташаббуси Президенти
кишвар ва таълифи асарҳои
хуввияти миллитошта расму
оинҳои қадимаи аҷдодо-
намон, ки барои рушду та-
қомули тамаддуни башарӣ
хидмат намуданд, аз нав эҳё
гардиданд. Дар ин мисол
метавон се чашни миллии
тоҷикон – Наврӯз, Меҳргон
ва Сада-ро ном бурд. Ин
чашнвораҳоро, ки рӯз ва
фаслҳои махсуси худро до-
ранд, аҳолии кишвар бо са-
мимият истиқбол ва таҷлил
менамоанд. Дар така ба гуф-
таҳои боло қайд кардан ба
маврид аст, ки санаи 25-уми
январии соли ҷорӣ дар «Боғи
зимистона»-и МТ шаҳраки
«Шифобахш» ба муносибати
таҷлили чашни Сада чораби-
нии илмӣ, фарҳангӣ ва маъ-
рифатии бошукӯҳе баргузор
гардид. Дар чорабинӣ муо-
вини ректор оид ба корҳои
таълим, д.и.т., профессор
Ибодзода Саидмуқим Тил-
лохӯҷа, муовини ректор оид
ба тарбия, н.и.т., дотсент Қур-
бонбекова Парвина Қамчи-
бековна, мудирон ва усто-
дони кафедраҳои таълимӣ,
инчунин донишҷӯён ишти-
рок намуданд. Чорабинӣ бо
сухани ифтихоӣ муовини
ректор оид ба корҳои таъ-
лим Ибодзода С.Т. оғоз гар-



дид. Саидмуқим Тиллохӯҷа
сараввал табрикоти ректори
донишгоҳ, д.и.т. профессор
Гулзода Маҳмадшоҳ Курбо-
налиро ба аҳли ҷамъома-
да расонида, сипас, оид ба
мақеи чашнҳои миллии дар
замони истиқлолият ва таъ-
рихи пайдоиши онҳо мухта-
сар маълумот доданд. Мав-
суф иброд доштанд, ки маҳз
бо шарофати истиқлолияти
кишвар ва пойдеории ваҳдати
миллист, ки имрӯзҳо халқи
тоҷик боз аз нав муаррифии
ҷаҳониён гашта истодааст.
Ва бояд ба қадру манзалати
ин падидаҳои хуш, бахусус
сиёсати хирадмандонаи сар-
вари давлатамон расид. Дар
интиҳои сухан, Ибодзода
С.Т. бори дигар ҳамаи ҷамъ-
омадагонро ба чашни Сада
муборакбод гуфта, ба ҳама
комёбию тансиҳати таманно
намуд. Сипас бо даъвати ро-
вии чорабинӣ омӯзгори ка-
федраи биологияи тиббӣ бо

асосҳои генетика Бурҳонова
Зебо Умроновна дар мавзӯи
«Чашни Сада аз назари илми
биология», омӯзгори кафе-
драи фанҳои ҷомеашиносӣ
н.и.таърих, дотсент Абдураҳ-
монов Зеваршо Вафозаза-
рович-дар мавзӯи «Сада-и-
фодакунандаи таърих ва
тамаддуни мардуми ориёи-
табор», омӯзгори кафедраи
фанҳои ҷомеашиносӣ Са-
фарова Матлуба Ҷунайдов-
на-дар мавзӯи «Ҷанбаҳои
фарҳангӣ-ахлоқии чашни
Сада», донишҷӯи курси
2-юми факултети стоматоло-
гӣ Начмуддинов Саттор дар
мавзӯи «Сада садро кушояд
сӯи Наврӯз» маърузаҳо на-
муданд. Дар интиҳо, даста-
гули суруду мусиқии аъзои
дастаи «Шифо» ба чорабинӣ
фазои фарҳангӣ идона бах-
шида, таъби ҳозиринро беш-
тар болида сохт.

Шуъбаи фарҳанг

Семинари омӯзишӣ

Кормандони кафедраи эндокринология, мудирони кафедра Ниёзова Н.Ф. ва дотсенти кафедра Иноятова Н.А. дар семинари омӯзишӣ, ки ба мавзӯи «Ҳолатҳои таъҷилии дар чараёни табобати бемории диабети қанд» бахшида шудааст, дар Муассисаҳои давлатии «Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ» ва «Маркази тиббии шаҳрии №1 ба номи Аҳмедов Карим»-и шаҳри Душанбе иштирок ва баромад намуданд. Мақсад аз баргузори семинари омӯзишӣ баланд бардоштани савияи дониш ва малакаҳои кори табиини эндокринолог ва реаниматологҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури ва шаҳри Душанбе мебошад.

Н.Ф.Ниёзова,

мудирони кафедраи эндокринология, н.и.т., дотсент

ЭЪЛОНҶО

Бахши мудофиаи шаҳрвандӣ ва ҳолатҳои фавқулодаи Донишгоҳ ба иттилооти деканҳо, мудирони кафедраҳо ва роҳбарони ҳамаи зерсохторҳои донишгоҳ мерасонад, ки аз моҳи феввали соли ҷорӣ рӯзҳои чоршанбе дар кафедраи тиббии ҳарбӣ дар ҳуҷраи № 25 дарсҳои омӯзиши МГ ва ҳолатҳои фавқулода оғоз мегардад. Бинобар ин аз Шумо хоҳиш карда мешавад, ки шахсони мутассадии сохтори худро таъйин намуда барои омӯзиши мудофиаи шаҳрвандӣ ва ҳолатҳои фавқулода рӯзҳои чоршанбеи ҳафтаи аввал ва сеюми ҳар моҳ соати 14:00 сафарбар намоед.

Ситоди МГ ва нерӯҳои таъйиноти
махсуси донишгоҳ

.....

Ҳамкасбони мӯҳтарам!

Раёсати МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» ҳамаи донишҷӯён ва олимони ҷавонро (то 35-сола) барои иштирок дар XV-умин конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалии олимони ҷавон ва донишҷӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино бо иштироки намояндагони хориҷӣ дар мавзӯи: «Проблемаҳои муосир ва самтҳои пешомадноки рушди инноватсионии илм», бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро (2019-2021), ки 24-уми апрели соли 2020 дар ш. Душанбе (Ҷумҳурии Тоҷикистон) баргузор мегардад даъват менамояд.

Корти донишҷӯии гумшудае, ки онро деканати факултети тиббӣ соли 2019 тахти № 015377/2019 ба Ибрагимов Исмоилҷон Холмуминович додааст, аз эътибор соқит доништа шавад.

ТАЪЗИЯ

Раёсат ва Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони донишгоҳ ба сардори шуъбаи барномасозӣ ва молияи донишгоҳ Аҳмедов Давлатхуҷа Мирзоевич нисбати даргузашти АПААШ ҳамдардӣ изҳор намуда, ба аҳли оилаи марҳум аз даргоҳи ИЛОҶИ сабри ҷамил хоҳонанд.

«Рӯзи иттилоот» оид ба «Офтальмология»



Рӯзҳои 24-25-уми январии с.2020 дар Китобхонаи илмӣи донишгоҳ воқеъ дар ш.Шифобахш «Рӯзи иттилоот» оид ба

«Офтальмология» ташкил карда шуд. Ба хотири баланд бардоштани сатҳи маънавият ва хондани адабиёт, ба омӯзгори

кафедра намоиши васеи адабиёти тиббии тозанашир ва дар радиои он адабиётҳои солҳои пешин, инчунин адабиёти бадеӣ бо тедоди зиёда аз 250 номгӯӣ, пешниҳод карда шуд. Инчунин ба устодони кафедра аз рӯи барномаи курси «Фарҳанги иттилоотӣ» кор дар саҳифаи сомонаи китобхона, роҳҳои ҷустуҷӯи адабиёт дар пойгоҳҳои маълумотӣ омӯзонида шуд.

Китобхонаи илмӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Гулзода М. Қ. - ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино;
Ибодзода С.Т. - муовини ректор оид ба таълим;
Юсуфӣ С.Ҷ. - муовини ректор оид ба илм ва наشر;
Қобилов Қ.К. - муовини ректор оид ба муолиҷа;
Қурбонбекова П.Қ. - муовини ректор оид ба тарбия;
Ҳокироев Т.З. - муовини ректор оид ба корҳои хоҷагию маъмури;
Носирӣ Қ.Н. - сардори ҳадамоти ректори донишгоҳ;
Тайбов С.А. - мудирони шуъбаи иттилоот ва робита бо ҷомеа.

Хуруфчин: Мавлуда
Тарроҳ: Умаров Комрон
Мусахҳеҳ: Таманно

Дар матбааи «Мега Принт»
ба таъби расидааст.



САРМУҲАРРИР:
МАҲМАДНАЗАР
МАЗИЁЕВ